



ДУХОВНОЕ СОБРАНИЕ  
МУСУЛЬМАН РОССИИ

Маркази баҳаморию мутобиқсозии  
ҳамаҷонибаи муҳоҷирон РОСМИГРАНТ

# ДАСТУРАМАЛ ОИД БА МАСОИЛИ МЕҲНАТ

[www.росмигрант.рф](http://www.росмигрант.рф)

[www.rosmigrant.ru](http://www.rosmigrant.ru)

Телефони дастрас

8 800 550 32 03

## Чӣ гуна шаҳрвандони Қазоқистон, Қирғизистон, Ўзбекистон, Тоҷикистон метавонанд дар Федератсияи Русия қонунӣ кор кунанд?

- Чӣ гуна дар Федератсияи Русия қонунӣ кор кардан мумкин аст?
- Барои ин кадом ҳуҷҷатҳо лозиманд?
- Чӣ тавр ман онҳоро ба даст оварда метавонам?

Шаҳрвандоне, ки барои кор кардан аз Қазоқистон ва Қирғизистон ба Федератсияи Русия омадаанд, ба патент ё иҷозати дигари кор дар қаламрави Федератсияи Русия ниёз надоранд. Онҳо фаъолияти худро танҳо дар асоси шартномаи меҳнатӣ бо корфармо (ба мӯҳлати на зиёда аз 12 моҳ баста мешавад) анҷом медиҳанд. Аммо, барои амалисозии фаъолияти меҳнатӣ лозим меояд, ки дар қаламрави Федератсияи Русия рақами муаянкундаи андозсупоранда (РМА (ИНН)) ва Рақами суғуртаи суратҳисоби инфиродӣ (РССИ (СНИЛС)) гиранд (ҳадафи асосии ин ҳуҷҷатҳо ва тартиби гирифтани онҳо дар поён оварда шудааст).

Шаҳрвандони Ўзбекистон ва Тоҷикистон, ки барои кор ба Федератсияи Русия меоянд, бояд патент гиранд (Расми 1). Инчунин, барои кор ба онҳо низ РССИ (расми 2) ва РМА (расми 3) лозим мешавад.



Расми 1 – Патент



Расми 2 – РССИ (СНИЛС)

**ПАТЕНТ** – ҳуҷҷатест, ки дар қаламрави Федератсияи Русия ба хориҷиён ҳуқуқи кор кардан медиҳад.

**ПАТЕНТ** аз ҷониби шўъбаи маҳалии Идораи хадамоти федералии муҳоҷират (ИХФМ-УФМС) дар маҳалли сабти ном дода мешавад.

**Барои гирифтани патенти корӣ дар Федератсияи Русия кадом ҳуҷҷатҳо лозиманд?**

Барои гирифтани патент ба шаҳрвандони Тоҷикистон ва Ўзбекистон инҳо лозиманд:

- Аз муоинаи тиббӣ гузаштан;
- Имтиҳон дар бораи дониستاني забони русӣ, таърих ва қонунгузори Русияро супурда шаҳодатномаашро гирифтани;
- Полиси суғуртаи ихтиёрии тиббӣ (шартнома ё полис) барои тамоми давраи кор дар Федератсияи Русия гирифтани;
- Дар давоми моҳ андоз аз даромади шахсӣ барои патент пардохт кардани;
- Тарҷума ва тасдиқи нотариалии шиноснома ба забони русӣ;
- Пур кардани ариза барои гирифтани патенти корӣ (дар варақаи шакли муқарраршуда, ки бояд дар ИХФМ гирифта шавад);
- Аксбардорӣ;
- Ба сифати андозсупоранда сабти ном шуда, РМА гирифтани;
- Аз муоинаи нусхабардори изи ангушт гузаштан (дар вақти бақайдгирии патент - бевосита дар Идораи ХФМ);

Ҳамин тариқ, на дертар аз 30 рӯзи тақвимӣ аз лаҳзаи вуруд ба қаламрави Федератсияи Русия, шаҳрвандони Тоҷикистон ва Ўзбекистон (муҳоҷирони меҳнатӣ) бояд



Расми 3 – РМА (ИНН)

**Патент чист ва чӣ гуна онро гирифтани мумкин аст?**

ба шуъбаи маҳалии ХФМ бораи гирифтани патенти корӣ бо ҳуҷҷатҳои зерин муроҷиат кунанд:

- Ариза барои гирифтани патент;
- Тарҷумаи шиноснома бо тасдиқи нотариалӣ ба забони русӣ;
- Нусхаи бақайдгирии муваққати шахрванди хориҷӣ, барои тасдиқ санади асл пешниҳод мешавад;
- Нусхаи корти муҳочирати шахрванди хориҷӣ, ки ҳангоми ворид ба марз гирифта шудааст, бо зикри мақсади будубош - «кор кардан» нусхаи асл барои санҷиш пешниҳод мешавад;
- Маълумотномаҳои тиббӣ - натиҷаи супоридани ташҳиси тиббӣ оид ба набудани бемориҳои махсусан хатарнок;
- Нусхаи Шартнома ё полиси суғуртаи тиббии ихтиёрий - нусхаи асли барои тасдиқ пешниҳод мешавад;
- Ду акси 30мм \* 40мм;
- Шаҳодатнома дар бораи донишҷӯи забони русӣ, таърих ва қонунгузори Русия;
- Нусхаи шаҳодатномаи бақайдгирӣ ба сифати андозсупоранда (РМА), барои тасдиқ нусхаи асл пешниҳод мешавад.

Дар давоми 10 (дах) рӯзи корӣ аз санаи пешниҳоди ҳуҷҷатҳо, ХФМ патентро омода карда медиҳад.

Ҳангоми гирифтани патент бояд ҳуҷҷати тасдиқкунандаи супоридани андоз аз даромад (нусхаи қвитансия, шакли асли барои санҷиш), ташҳиси нусхабардории изи ангушт (бевосита дар Идораи ХФМ) пешниҳод карда мешавад. Патент ба муҳлати то 1 сол бо ҳуқуқи тамдид (бидуни тарки марзи Русия) барои 1 соли дигар дода мешавад, ба шарте ки ҳуҷҷатҳои барқароркунии патент пешакӣ (на камтар аз 1 моҳ пеш аз вақти ба охир расидани муҳлати эътибори он) пешниҳод карда шаванд.

## ***РМА-ро чӣ гуна ва аз кучо гирифтани мумкин?***

### ***Ин барои чӣ лозим аст?***

РМА барои амалисозии ҳама гуна пардохтҳои ҳатмии соҳаи андоз ва пардохти музди меҳнати коргар аз ҷониби корфармо зарур аст. Азбаски дар ҷараёни фаъолияти меҳнати худ дар қаламрави Федератсияи Русия шахрванди хориҷӣ даромад (музди меҳнат) мегиранд, ӯҳдадори супоридани андоз аз даромади шахсони воқеӣ дар қаламрави Федератсияи Русия ба миён меояд. Пардохти андоз бидуни сабти ном дар мақомоти андоз бо додани РМА (рақами мушаххаси андозсупоранда) ғайриимкон аст.

Барои гирифтани РМА шумо бояд ба мақомоти аслии андоз - Ҳадамоти федералии андоз бо шиносномаи асли ва асноди сабти ном муроҷиат кунед ва дар шакли пешниҳодкардаи мақомоти андоз анкетаи дахлдорро пур кунед.

Далели гирифтани РМА аз ҷониби шахрванди хориҷӣ бо додани асноди бақайдгирии шахси воқеӣ (шахрванди хориҷӣ) дар мақомоти андоз тасдиқ карда мешавад (расми 3).

## ***Чӣ гуна ва аз кучо РССИ (СНИЛС) гирифтани мумкин аст?***

### ***Ин барои чӣ лозим аст?***

**РССИ** – ин ихтисорест, ки рақами суғуртаи суратҳисоби инфиродиро ифода мекунад, ки ба шахс ҳангоми дохил шудан ба системаи суғуртаи нафақаи Русия дода мешавад.

Додани РССИ ба шахси хориҷӣ маънои сабти ном дар системаи суғуртаи давлатии нафақаро дорад.

РССИ барои пешниҳоди ҳисоботи кормандони хориҷӣ аз ҷониби корфармо ба Фонди нафақаи Федератсияи Русия, инчунин пардохти ҳиссаи нафақа ва суғурта зарур аст.

Барои мустақилона гирифтани шаҳодатномаи суғурта, шаҳрванди хориҷӣ бояд ба ҳадамоти Фонди нафақа дар ҷои истиқомати муваққатӣ ё доимии худ муроҷиат кунад.

Барои бақайдгирии РССИ шумо бояд шиноснома ва асноди сабти будубоши худро пешниҳод кунед инчунин анкетаи пешниҳодкардаи фондро пур кунед. Метавонанд аз шумо нишон додани ҳуҷҷати асоси будубош дар Федератсияи Русияро талаб кунанд (патент ё шартномаи меҳнатӣ).

Худи шаҳодатномаи суғуртаи давлатии нафақа (расми 2), ки дар он “СНИЛС” нишон дода шудааст, ба шаҳрванди хориҷӣ пас аз ба қайд гирифтани худ ҳамонои рӯз, аз ҷониби кормандони Фонди нафақа дода мешавад. РССИ ва ё СНИЛС ба шаҳрванди хориҷӣ шахсан дода мешавад.

### **МУҲИМ!**

Барои вайрон кардани меъёрҳои меҳнат, инчунин қоидаҳои ҷалби шаҳрвандони хориҷӣ ба Федератсияи Русия, Кодекси маъмурии Федератсияи Русия (Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Федератсияи Русия) намудҳои зерини ҷавобгариро пешбинӣ мекунад:

Ҷалби шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрванд ба рои кор дар Федератсияи Русия, агар ин шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрванд иҷозатномаи кор ё патент надошта бошад, агар чунин иҷозат ё патент мутобикӣ қонунҳои федералӣ лозим бошад ё ба фаъолияти меҳнатӣ дар Федератсияи Русия шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрвандро аз рӯи ихтисос (ихтисос, вазифа,

намуди фаъолияти меҳнатӣ), ки дар иҷозатномаи кор ё патент нишон дода нашудааст, агар дар иҷозатнома ё патент маълумот дар бораи касб (ихтисос, вазифа, навъи меҳнат) мавҷуд бошад фаъолият ё ҷалби шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрванд ба кор берун аз сохтори муассисаи Федератсияи Русия, ки дар қаламрави он ба ин шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрванд иҷозатномаи кор, патент ё иҷозат барои истиқомати муваққатӣ дода нашудааст боиси чунин ҷаримаҳо ва ҷавобгарии маъмурий мегарданд:

- **барои шаҳрвандон** — дар ҳаҷми аз ду ҳазор то панҷ ҳазор рубл;
- **барои шахсони мансабдор** — аз бисту панҷ ҳазор то панҷоҳ ҳазор рубл;
- **барои шахсони ҳуқуқӣ** — аз дусаду панҷоҳ ҳазор то ҳаштсад ҳазор рубл ё боздошти маъмурии фаъолият ба мӯҳлати аз чордаҳ то навад рӯз.

**Мӯҳлати пешниҳоди ҳуҷҷатҳо барои патент**  
**Мӯҳлати пешниҳоди ҳуҷҷатҳо барои патент чӣ гуна аст?**

Шумо бояд дар давоми 30 рӯзи тақвимӣ аз рӯзи вуруд ба қаламрави Русия барои гирифтани патент ариза пешниҳод кунед.

Агар аз рӯзи вуруди ман ба Федератсияи Русия зиёда аз 30 рӯз гузашта бошад, чӣ гуна метавонам ба гирифтани патент муроҷиат кунам?

Шумо метавонед барои гирифтани патент муроҷиат кунед, аммо барои вайрон кардани мӯҳлати пешниҳоди ариза бояд ҷаримаи маъмурий пардохт кунед. Маблағи ҷарима аз 10000 то 15000 рубл аст.

**Баъди гирифтани патент кай ба кор шурӯъ кардан лозим**

**Пас аз чанд вақт баъди гирифтани патент бояд ман кор пайдо кунам?**

Тибқи қонунгузории Федератсияи Русия, шумо бояд дар давоми ду моҳ пас аз гирифтани патент ба кор дароед. Дар ин муддат, ба шумо лозим аст, ки барои кор / хидматрасонӣ бо корфармо шартномаи меҳнатӣ ё шартномаи ҳуқуқии шахравандӣ бандед ва нусхаи онро ба Хадамоти муҳоҷират (Маскав, вилояти Маскав) пешниҳод кунед.

Чӣ гуна нусхаи шартномаи меҳнатиро ба Хадамоти муҳоҷират фиристондан мумкин аст?

Шумо метавонед нусхаи шартномаи меҳнатиро пешниҳод кунед:

- шахсан рафтани ба идораи маҳалии федералии муҳоҷират, ки патент додааст;
- тавассути почтаи фармоишӣ бо огоҳиномаи расонидан ба хадамоти муҳоҷирате, ки патент додааст.

**Агар ман дар давоми ду моҳ нусхаи шартномаи меҳнатиро пешниҳод накунам, чӣ мешавад?**

Дар ин ҳолат, патенти шумо метавонад бекор карда шавад. Бекор кардани патент маънои маҳрум кардан аз ҳуқуқи кор дар қаламрави Федератсияи Русияро дорад ва барои қатъ кардани шартномаи меҳнатӣ асос мешавад. Дарҳости нав барои додани патентро танҳо пас аз як соли бекор кардани патенти қаблӣ пешниҳод кардан мумкин аст.

**Шумо дар қуҷо бо патент кор карда метавонед?**

**Ман мехоҳам дар Федератсияи Русия кор кунам. Оё ба ман патент лозим аст?**

Оё шумо дар минтақаи истиқоматиатон дар қаламрави Федератсияи Русия иҷозатнома иқомати муваққатӣ (минбаъд ИИМ - РВП) гирифтаед?

**Бале.**

Барои кор дар қаламрави Федератсияи Русия ба шумо гирифтани патент лозим нест, аммо шумо метавонед фаъолияти меҳнатиро танҳо дар минтақае, ки ИИМ дода шудааст, иҷро кунед.

**Не.**

Тибқи қонунҳои Федератсияи Русия, ҳар як шахраванди хориҷӣ, ки бидуни равондид ба Федератсияи Русия меояд ва дар қаламрави Русия фаъолияти меҳнатӣ анҷом медиҳад, бояд барои кор кардан патент гирад.

**Пас аз гирифтани патент дар қуҷо кор карда метавонам?**

Шумо метавонед бо шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии минтақае, ки патент гирифтаед, кор кунед.

**Чӣ мешавад, агар ман дар як минтақа патент гирифта бошам ва дар минтақаи дигар ҷои кор пайдо кунам?**

Шумо бояд ба гирифтани патенти нав дар минтақае, ки қори пайдокардаи шумо ҷойгир аст, ҳуҷҷат пешниҳод кунед.

**Чӣ гуна патентро тамдид кардан мумкин аст**

**Барои тамдид кардани патенти қорӣ чӣ бояд кард?**

Барои тамдид кардани патент шумо ҳадди аққал 10 рӯзи қорӣ (беҳтараш 20-30 рӯз) пеш аз анҷоми мӯҳлати он ба Сарраёсати хадамоти федералии муҳоҷирати Вазорати қорҳои дохилӣ (Маскав, вилояти Маскав) муроҷиат кунед ва ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод кунед:

- Ариза барои тамдиди патент;
- Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият;
- Қорти муҳоҷират бо нишон додани кор ҳамчун мақсади вуруд ба Федератсияи Русия;
- Ҳуҷҷатҳои пардохти андоз аз даромад дар шакли пешпардохт;
- Шартномаи суғуртаи тиббии ихтиёрий (полис);
- Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи мавҷуд набудани нашъамандӣ ва бемориҳои сироятӣ, ки ба Рӯйхати бемориҳои дохил карда шудаанд, ки барои дигарон хатардоранд;
- Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи донишҷӯи забони русӣ, донишҷӯи таърих ва асосҳои қонунгузории Федератсияи Русия;
- Дарҳости корфармо дар бораи тамдиди патент;

• Шартномаи меҳнатӣ ё ҳуқуқию шахрвандӣ дар бораи иҷрои кор ё пешниҳоди хидматрасониҳо (барои онҳое, ки фаъолияти касбияшон бақайдгирии давлатӣ ва / ё гирифтани иҷозатномаро талаб мекунад).

#### **Кай ба ман патенти тамдидшуда дода мешавад?**

Шумо на дертар аз 10 рӯзи корӣ аз лаҳзаи пешниҳоди дархости тамдиди патент метавонед патенти нав ё огохинома дар бораи радди тамдиди онро гиред.

#### **Ба кадом муҳлат патенти худро тамдид карда метавонам?**

Шумо метавонед патентро ба мӯҳлати аз 1 то 12 моҳ тамдид кунед.

#### **Оё ман метавонам дубора барои тамдиди патент муроҷиат кунам, агар бори аввал дархости маро рад карда бошанд?**

Шумо барои тамдиди тақрори танҳо баъди як сол муроҷиат карда метавонед.

#### **Кай барои тамдиди патент муроҷиат кардан лозим аст?**

#### **Кай ва ба қучо ман бояд барои тамдиди патент муроҷиат кунам?**

Шумо метавонед патентро дар шӯъбаи маҳалии ҳадамоти федералии муҳоҷирати раёсати ВҚД, ки ба шумо патент додааст, дубора тамдид кунед. Ин бояд на дертар аз 10 рӯзи корӣ аз санаи ба охир расиши муҳлати патент (12 моҳ) бошад.

Дар Маскав, барои дубора тамдид кардани муҳлати патент, шумо метавонед ба Муассисаи давлатии буҷети «Маркази муҳоҷират» муроҷиат намоед (Маскав, вилояти Маскав), тавсия медиҳем, ки ин корро на дертар аз 20 рӯзи корӣ аз лаҳзаи то ба охир расидани муҳлати патент оғоз кунед. Ин бо он алоқаманд аст, ки кормандони Маркази муҳоҷират бояд интизори натиҷаи ташхиси тиббӣ мешаванд ва баъди омодашваии натиҷа бастаи

ҳуҷҷатҳоро барои тамдид ба ҳадамоти федеролии раёсати ВҚД Русия пешниҳод мекунад.

#### **Бозпас додани патенти тамдидшуда чӣ қадар вақт мегирад?**

Шумо патенти нави тамдидшударо ё огохинома дар бораи радди тамдиди онро на дертар аз 10 рӯзи корӣ аз рӯзи пешниҳоди ҳуҷҷатҳо мегиред.

#### **Патенти аз нав тамдидшуда муҳлаташ чӣ қадар аст?**

Патент ба мӯҳлати аз 1 то 12 моҳ тамдид карда мешавад.  
**Азнавбақайдгирии патенти корӣ дар Маскав барои кор дар вилояти Маскав**

#### **Ман дар Маскав патент дорам. Оё барои кор дар вилояти Маскав онро азнавбақайдгирӣ карда метавонам?**

Не, патент азнавбақайдгирӣ карда намешавад. Барои кор дар вилояти Маскав ба шумо патенти нав гирифтани лозим аст.

#### **Барои кор дар вилояти Маскав аз қучо патент гирифтани мумкин аст?**

Бақайдгирӣ ва додани патент дар Маркази ягонаи муҳоҷирати вилояти Маскав воқеъ дар суроғайи: вилояти Маскав, ноҳияи Красногорск, к/о Путилково, 69 км «МКАД» БП «Гринвуд», корпуси 5 ва 6 амалӣ карда мешавад.

#### **Оё ман метавонам барои кор дар вилояти Маскав бо сабтномаи будубош дар ҳудуди Маскав патент гирам?**

**Бале**, шумо метавонед ба Маркази ягонаи муҳоҷирати вилояти Маскав барои бақайдгирии патент дар асоси сабти будубош дар ҳудуди Маскав муроҷиат кунед. Дар ин ҳолат Шумо танҳо дар вилояти Маскав кор карда метавонед.

#### **Баргардонидани андоз аз даромади шахсӣ / пешпардохте, ки барои патент супурда шудааст**

#### **Чӣ гуна ман метавонам андоз аз даромади шахсӣ / пешпардохт барои патентамро баргардонам?**

Барои баргардонидани андози даромади шахсӣ / пешпардохт барои патент, ба шумо лозим аст, ки ба идораи минтақавии андозии маҳалли истиқомат муроҷиат намоед ё ба воситаи рақами ройғони маркази тамос занг занед. ХФА-и Русия **8-800-222-2222**.

### **Шумо расман кор мекунед?**

#### **Бале.**

Шумо мехоҳед, ки андозии даромади шахсӣ ё пешпардохти супурдаатонро худатон мустақилона ё тавассути корфармо баргардонед?

#### **Мустақилона**

Барои баргардонидани маблағҳо ба шумо ҳуҷҷатҳои зерин лозиманд:

- Ариза дар бораи бозпас гардонидани пешпардохт;
- Эъломияи андоз 3-НДФЛ;
- Шаҳодатномаи 2-НДФЛ;
- Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи пешпардохти ҳармоҳа барои патент.

#### **Тавассути корфармо**

Барои ин корфармо бояд:

- Ариза оид ба баргардонидани андозии даромад аз шахсони воқеиро пур кунад ва ба Хадамоти Федералии Андоз фиридад;
- Пешниҳоди дархост ба Хадамоти федералии андоз;
- Нусхаҳои қитансияҳои пардохт барои патент;
- Эъломияи 3-НДФЛ.

Пас аз 10 рӯз, ба корфармои шумо огоҳнома дар бораи баргардонидани андозии даромади шахсии шумо дода мешавад. Дар асоси он, ӯ андозии даромади шуморо нигоҳ медорад ва ба суратҳисобатон интиқол медиҳад.

#### **Не.**

Баргардонидани андозии даромади шахсӣ / пешпардохт барои патент танҳо хангоми кори расмӣ имконпазир аст.

### **Чӣ қадар маблағи андозии супурдашуда аз даромади**

### **шахсӣ баргардонидани мешавад?**

Шумо метавонед барои баргардонидани андозии даромади шахсӣ ҳамон миқдори супурдаатонро нишон диҳед, на зиёдтар аз андозии ҳармоҳаи пешпардохте, ки шумо тибқи патент пардохт карда будед. Маблағи умумии ҷуброн аз даромади шумо вобаста аст. Дар минтақаҳои мухталиф ҳаҷми пардохт гуногун аст, бинобар ин, баргардонидани андоз аз даромад ба миқдори гуногун сурат мегирад. Шумо метавонед маблағи дақиқро тавассути тамос бо идораи минтақавии андозии маҳалли будубош ё рақами ройғони маркази тамосии Хадамоти федералии андозии Русия **8-800-222-2222** муайян кунед.

### **Оё дар дигар минтақаҳо дар асоси патенти кории дар Маскав додашуда кор кардан мумкин аст?**

#### **Ман дар Маскав патент гирифтаам, оё дар минтақаи дигар ба кор даромади метавонам?**

**Не**, мувофиқи қонунгузори Федератсияи Русия, шумо метавонед фаъолияти меҳнатиро танҳо дар минтақае, ки ба шумо патент дода шудааст, анҷом диҳед.

### **Чӣ мешавад, агар патент дар Маскав дода шуда бошад, аммо ман дар минтақаи дигар кор пайдо карда бошам?**

Шумо бояд дар минтақае, ки дар он кор кардан мехоҳед ҳуҷҷатҳоятонро барои гирифтани патенти нав пешниҳод кунед.

#### **Агар патент гум шавад, чӣ бояд кард**

### **Чӣ мешавад, агар ман патентамро дар ҳудуди Федератсияи Русия гум кунам?**

Барои гирифтани нусхаи патент ҳарчи зудтар ба Маркази муҳоҷират (Маскав, вилояти Маскав) муроҷиат кард ва нусхаашро (аз макони «П») гирифт.

Барои ин Шумо бояд ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод кунед:

- Ариза барои гирифтани нусхаи патент;
- Шиноснома ё дигар ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият;



• Корти муҳочирати бо нишондоди мақсади омадан «Кор» навишта шуда;

• Ҳама қвитансияҳои тасдиқунандаи пардохти патент.  
**Кай бояд барои гирифтани нусхаи патент муроҷиат кунам?**

Шумо бояд пеш аз ба охир расидани санаи пардохти патент ба ХФМ муроҷиат кунед, вагарна онро барқарор кардан ғайриимкон хоҳад шуд - бинобар напардохтани маблағ амали он ба таври худкор қатъ карда мешавад.

**Чигуна ҳуқуқи худро аз рӯи кодекси меҳнат ҷимоя карда метавонам, агар бо шартномаи ҳуқуқӣ-шаҳрвандӣ фаъолият кунам?**

**Оё корфармо ҳақ дорад, ки бо ман шартномаи меҳнати хаттӣ набандад?**

Тибқи қонунгузори амалкунанда, ҳар як корхона, соҳибкори инфиродӣ ва дилхоҳ шахси ҳуқуқӣ бояд бо кормандони худ шартномаи меҳнати бандад. Агар муносибатҳои меҳнати мавҷуд бошанд, аммо шартномаи меҳнати ё шартномаи шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ баста нашуда бошад, ки муносибатҳои меҳнатиро фаро мегирад, шумо метавонед ба суд муроҷиат кунед ва корфармо метавонад ба ҷавобгарӣ кашида шавад (ҷарима барои соҳибкорони инфиродӣ аз 5 то 10 ҳазор рубл, барои ташкилотҳо - аз 50 то 100 ҳазор рубл).

**Агар шартнома баста нашуда бошад, барои кормандон чӣ ҷавобгарӣ пешбинӣ мешавад?**

Барои корманд чунин масъулият вучуд надорад.

**Чӣ гуна метавонам дар суд исбот кунам, ки ман кор кардам, агар шартномаи меҳнати баста нашуда бошад?**

Тартиб надодани шартнома - ин дар шакли хаттӣ набастани шартномаи меҳнати ҳисобида мешавад, агар

муайян карда шавад, ки шумо дар мувофиқа бо корфармо ё намояндаи ӯ ба кор шуруъ кардаед, инчунин корфармо аз оғози кори шумо оғоҳӣ дошта бошад ва сади роҳ нашуда бошад. Санаи бастанӣ шартнома дар чунин ҳолатҳо санаи қабули воқеии шумо ба кор хоҳад буд.

Ба шумо лозим нест, ки дар додгоҳ чизеро исбот кунед, ба истиснои иҷрои воқеии кор. Корфармо вазифадор аст, ки набудани муносибатҳои меҳнатиро исбот кунад.

Қайдҳо ва сабтҳои аудиоӣ ва видеоӣ метавонанд ҳамчун далел истифода шаванд.

**Корфармо қоидаҳои ҷадвали дохилии меҳнатро дар шартномаи меҳнат (музди меҳнат, мукофотпулӣ, ҷадвали баст, таътил ва ғ.) қорӣ накардааст. Оё ин қонунист?**

Қонунӣ аст, агар ин муқаррарот дар санадҳои меъёри аз ҷониби корхона қабулшуда танзим карда шаванд. Агар корфармо санадҳои дохилӣ ё шартномаи стандартиро истифода набарад, ин барои муроҷиат ба суд сабаб мешавад.

**Корфармо (соҳибкори инфиродӣ) яктарафа шартҳои шартномаи меҳнатиро тағир дод (имтиёзҳо бекор карда шуданд, тарзи кор тағир дода шуд, андозаи пудош аз нав дида баромада шуд). Чи бояд кард?**

Қонунгузорӣ ба таври яктарафа тағир додани шартҳои шартномаи меҳнати аз ҷониби соҳибкорони инфиродиро манъ накардааст.

• Корфармо ҳуқуқи баррасии яктарафаи вазифаи меҳнати шуморо надорад;

• Системаи музди меҳнатро танҳо вақте иваз кардан мумкин аст, ки шароити ташкилию технологияи кор тағир ёбад.

Агар шартҳои дар боло зикршуда вайрон карда шаванд, шумо метавонед ба суд муроҷиат кунед.

**Оё ман метавонам ба корфармое, ки шахси воқеӣ**

**аст ва шартномаи меҳнатиро яктарафа бидуни сабаб тағир додааст ба додгоҳ муроҷиат кунам?**

Не, шахсони воқеие, ки соҳибкори инфиродӣ нестанд, ҳуқуқ доранд шартномаро бидуни сабаб тағир диҳанд. Ба додгоҳ шикоят кардани чунин амалҳо ғайриимкон хоҳад буд.

**Маро дар асоси қатъ гардидани фаъолияти соҳибкори инфиродӣ аз кор озод карданд, аммо соҳибкори инфиродӣ корро идома додаистодааст. Оё ман метавонам ба додгоҳ муроҷиат кунам?**

Пас аз қатъи фаъолият, соҳибкори инфиродӣ метавонад ҳамаи кормандонашро аз кор озод кунад. Агар соҳибкори инфиродӣ танҳо қатъи фаъолияти худро бардуруғ сабаб нишон диҳад, аз болояш ба суд шикоят кардан мумкин аст.

Қатъи фаъолиятро инҳо шаҳодат медиҳанд:

- Бастани нуқтаҳои савдои чакана;
- Барҳамдиҳии фаъолияти истеҳсолӣ;
- Рад кардани тамдиди ивозатнома барои намудҳои алоҳидаи фаъолият ва ғайра.

**Чӣ гуна шумо метавонед соҳибкори инфиродӣ / корхонаи хурд / шахси воқеиро ба додгоҳ кашед?**

Даъвоҳо нисбати ин гуна корфармоён метавонанд дар давоми 3 моҳ пас аз лаҳзае, ки дар бораи поймолнамоии ҳуқуқи худ фаҳмидед ба суд пешкаш гарданд:

- ба додгоҳи маҳалли зистатон;
- ба додгоҳи маҳалли ҷойгиршавии корфармо;
- ба додгоҳи маҳали иҷрои шартномаи меҳнатӣ (агар ҷои иҷрои кор дар шартнома нишон дода шуда бошад).

Барои пешниҳоди аризаи даъвой оид ба ситонидани музди меҳнат аз корфармо мӯҳлати муроҷиат ба суд 1 сол муқарар шудааст.

**Чӣ мешавад, агар мӯҳлати супоридани ҳуҷҷатҳо гузарад?**

**Шумо бо сабабҳои узрнок (беморӣ, офати табиӣ, нигоҳубини ҳешовандони наздик, сафари хизматӣ, саҳван пешниҳоди аризаи даъвогӣ ба дигар суд ва ғ.) сари вақт аризаи даъвогӣ пешниҳод накардаед?**

**Бале.**

Мӯҳлати пешниҳоди аризаи даъвой метавонад барқарор карда шавад.

**Не.**

Мӯҳлати пешниҳоди аризаи даъвой барқарор карда намешавад.

**Қадам хориҷӣ метавонад дар Русия соҳибкор шавад?**

**Ман шахрванди давлати дигар ҳастам. Оё метавонам ҳамчун соҳибкор сабти ном шавам?**

**Шумо аз кучо омадаед?**

**Аз Арманистон, Беларуссия, Қазоқистон, Қирғизистон**

– Шумо метавонед ҳамчун соҳибкор сабти ном шавед.

**Аз дигар давлатҳо**

– Шумо наметавонед ҳамчун шахси соҳибкор сабти ном шавед.

**Чигуна бояд ба қайд гирифт?**

Бақайдгирӣ ройгон аст, он тавассути замимаи «Андози ман» (Мой налог) анҷом дода мешавад. Барои ба қайд гирифтани ба шумо РМА ва дастрасӣ ба суратҳисоби шахсии андозсупоранда дар сомонаи Хадамоти федералии андоз лозим аст.

Тартибот чунин аст:

• Ба идораи андоз муроҷиат кунед соҳиби РМА-и русӣ шавед ва ба суратҳисоби шахсии худ дастрасӣ пайдо кунед;

• Замимаи «Андози ман»-ро ба телефони худ зеркашӣ кунед;

• Бақайдгирӣ бо ёрии логин ва пароли суратҳисоби шахсии андозсупоранда амалӣ мешавад.

Бақайдгирӣ дарҳол анҷом дода мешавад.

### **Ман ҳамчун соҳибкори мустақил бояд кадом андозро супорам?**

Тибқи қонунгузори амалкунанда, соҳибкорони мустақил дар Федератсияи Русия аз даромади касбӣ (НПД) андоз месупоранд:

- 4% - агар онҳо ба шахсони воқеӣ хидмат расонанд;
- 6% - агар онҳо ба шахсони ҳуқуқӣ хидмат расонанд.

Ҳангоми сабти ном шумо 10000 рубл андозпулӣ мегириед, он тадриҷан харҷ мешавад: аввал шумо аз рӯи меъёрҳои пасттар пардохт мекунед; 3% барои хизматрасонӣ ба шахсони воқеӣ ва 4% барои шахсони ҳуқуқӣ ва пас аз тамоми шудани андозпулӣ ба шумо додашуда мувофиқи меъёрҳои пешбинишуда месупоред.

### **Дар кадом соҳа метавонам ба ҳайси соҳибкор кор кунам?**

Шумо метавонед дилхоҳ намуди фаъолиятро иҷро кунед, ба ғайр аз:

- Фуруши молҳои подаксизӣ (машрубот, тамоку ва ғ.);
- Фуруши мол (ба истисноӣ молҳое, ки шумо барои эҳтиёҷоти шахсӣ истифода кардед);
- Истихроҷ ва фуруши қанданиҳои фойданок;
- Тибқи созишномаи комиссияи ё созишномаи агентӣ ба манфиати шахси сеюм кор кардан;
- Расонидани мол ба манфиати шахсони сеюм, ки бо қабули пардохтҳо алоқаманд мебошанд (ба истисноӣ истифодаи мошинҳои назоратно ҳазинавӣ).

Дигар ташкилотҳо:

- Соҳибкори мустақил набояд даромадаш дар як сол аз 2,4 миллион рубл зиёд бошад;
- Ҳуқуқи ҷалби коргарро надорад;
- Наметавонад бо супурдани налог аз рӯи касб, бо ширкат ё соҳибкори инфиродие, ки бо ӯ буд ё ба ӯ кор мекард, ҳамкорӣ кунад (ҳадди аққал 2 сол бояд аз лаҳзаи қатъи шартномаи меҳнатӣ то оғози ҳамкорӣ гузарад).

### **Соҳибкори мустақил бояд ҳисобот пешниҳод кунад ва ҳазиначӣ дошта бошад?**

Не, ҳисобот пешниҳод карда намешавад ва ҳазиначӣ лозим нест.

### **Оё ман ҳамчун як соҳибкори мустақил вазифадорам суғуртаи нафақа пардохт кунам?**

Не, чунин талабот нест, аммо системаи ихтиёрии суғурта барои соҳибкорон вуҷуд дорад.

### **Чӣ гуна метавон кӯмакпулӣ аз рӯи бекорӣ ва ҷабронпулӣ минтақавӣ гирифт? / Чӣ гуна шахрванди хориҷӣ худро дар маркази шуғли аҳоли ба қайд гирифта метавонад?**

**Ман шахрванди бекори кишвари хориҷӣ ҳастам. Чӣ гуна кӯмакпулӣ барои бекорӣ гирам?**

**Шумо дар қайди Ҳадамоти шуғли аҳоли ҳастед?**

**Бале.**

**Оё шумо дар Федератсияи Русия дар асоси иҷозатномаи иқомат (ВНЖ) зиндагӣ мекунед?**

**Бале.**

Ҳангоми муроҷиат ба кӯмакпулӣ барои бекорӣ, ХФМ ҳуқуқ дорад иҷозатномаи иқомат ва ҳуқуқҳои бубоши шуморо дар ҳудуди Федератсияи Русия бекор кунад. Тибқи Қонуни федералии ФЗ-115, мақомоти ХФМ (ФМС) ҳуқуқ дорад ҳуҷҷати қаблан додашуда - иҷозатномаи иқоматро бекор кунанд, агар шумо худ ва оилаатонро дар сатҳи ҳади аққали зиндагӣ мувофиқи минтақаи истиқоматӣ таъмин карда натавонед.

**Оё шумо дар Федератсияи Русия дар асоси иҷозатномаи иқомат (ВНЖ) зиндагӣ мекунед?**

**Не.**

**Оё шумо дар Федератсияи Русия дар асоси иҷозатномаи иқомати муваққатӣ (РВП) зиндагӣ мекунед?**

**Бале.**

Бақайдгирии имтиёзҳо барои бекорӣ имконияти тасдиқи солонаи иҷозатномаи иқомати муваққатино истисно мекунад. Тибқи Қонуни федералии ФЗ-115, ИИМ-и қаблан додашуда бекор карда мешавад агар дар тӯли як соли пас аз гирифтани иҷозатнома кор накунад ва даромади шумо оиларо дар сатҳи ҳадди ақали рӯзгор таъмин карда натавонад.

**Не.**

Шумо ҳаққи кумакпулӣ барои бекорӣ доред. Андозаи он ҳамчун фоизи музди миёнаи моҳонаи 3 моҳи охири кор муқаррар карда шудааст.

Агар шумо собиқаи корӣ надошта бошед, пас ба шумо ҳадди аққали кумакпулӣ 850 рубл дар як моҳ таъин карда мешавад.

Андозаи ниҳоии кумакпулӣ барои бекорӣ дар соли 2020 - 4900 рубл дар як моҳ аст.

**Оё шумо дар Хадамоти шуғли аҳоли сабти ном шудаед?**

**Не.**

Барои таъин кардани кумакпулиҳо барои бекорӣ, шумо бояд дар Маркази шуғли аҳоли сабти ном шавед.

**Оё ман кумакпулии минтақавиро гирифта метавонам?**

Пардохти кумакпулии минтақавии аз 1 апрели соли 2020 то 30 сентябри 2020 пардохт карда шуд.

**Чӣ гуна ман метавонам дар Маркази шуғли аҳоли сабти ном шавам?**

Шумо:

- Дорой қобилияти корӣ эътироф шудаед;
- Шартномаи фаъолияти меҳнатӣ бо корфармо набояд дошта бошед;
- Дар системаи ягона ҳамчун шахси соҳибкор сабти ном нашудаед?

**Бале.**

Шумо метавонед дар маркази шуғли аҳоли (МША) сабти ном кунед. Барои ин ба шумо лозим аст бо шуъбаи Хадамоти шуғли аҳолии маҳалли зист бо ҳуҷҷатҳои зерин муроҷиат кунед:

- шиносномаи шаҳрванди хориҷӣ;
- иҷозатномаи иқомати муваққатӣ ё иҷозатномаи иқомат;
- дафтарчаи меҳнатӣ;
- РССИ, ки дар системаи суғуртаи ҳатмии нафақа сабти номро тасдиқ мекунад (агар бошад);
- шаҳодатнома дар бораи маълумоти миёна;
- диплом дар бораи таҳсилоти миёнаи махсус / техникӣ / олий.

Ҳама ҳуҷҷатҳои бо забони хориҷӣ тартибдодашуда бояд ба забони русӣ тарҷума шаванд.

**Не.**

Ин талаботҳо барои бақайдгирии дар МША ҳатмӣ мебошанд.

**Кай ман ҳамчун бекор ба қайд гирифта мешавам?**

Дар рӯзи муроҷиат ба МША шумо ҳамчун бекор ба қайд гирифта мешавед. Ҳангоми бақайдгирии дар феҳрист, шумо метавонед аз хидматҳои Хадамоти ҷустуҷӯ ва омӯзиши ҷойҳои корӣ истифода баред.

**Пас аз сабти ном кардан чӣ мешавад?**

МША барои шумо ҷойҳои кории мувофиқро мувофиқи маълумот, таҷриба, таҳассуси касбии шумо интихоб карда, пас аз он ӯ ба шумо барои мусоҳиба ба таври хаттӣ роҳхат медиҳад. Агар мусоҳиба бо корфармои эҳтимолӣ бомуваффақият анҷом ёбад, шумо барои кор шартномаи меҳнатӣ мебандед, пас аз он шумо ба таври худкор аз феҳристи бекорони МША хориҷ мешавед.

Агар шумо иҷозатномаи истиқомат ва иҷозатномаи иқомати муваққатӣ надошта бошед, метавонед барои гирифтани кумакпулӣ аз рӯи бекорӣ муроҷиат кунед.

## **Қонунҳое, ки масоили меҳнати шуморо танзим ме- кунанд**

Ҳангоми шуруъ кардан ба кор ба хориҷӣ лозим аст доштани: шиноснома, РССИ, дафтарчаи меҳнатӣ ё маълумот дар бораи фаъолияти меҳнатӣ.

Шаҳрванди хориҷие, ки дафтарчаи меҳнатӣ надорад, ҳангоми ба кор даромадан чунин дафтарча бояд кушода шавад. РСИИ барои ҳама зарур аст, ба истиснои он мутахассисони баландихтисос. Агар РССИ набошад, бақайдгирии хориҷӣ дар Фонди нафақ лозим мешавад (моддаи 65 Кодекси меҳнати Федератсияи Русия).

Хориҷиёни бидуни раводид бояд патент дошта бошанд ва онро пешниҳод кунанд. Истисно, хориҷиёни дорои ИИМ ё иҷозатномаи иқомат, инчунин шаҳрвандони Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон ва Арманистон мебошанд. Барои хориҷии баландихтисос ё бо раводид, ба ҷои патент, бояд иҷозатномаи кор пешниҳод шавад.

Полиси СТИ бояд барои ҳама бошад, ба истиснои шаҳрвандони Беларус ва хориҷиёне, ки иҷозатномаи иқомати муваққатӣ ё иҷозатномаи истиқомат доранд (моддаи 327.3 Кодекси меҳнати Федератсияи Русия).

На дертар аз 3 рӯзи корӣ ба Вазорати корҳои дохилӣ огоҳинома дар бораи бастанӣ шартномаи меҳнатиро фиристодан лозим аст. Ҳангоми пур кардани он ба шумо корти муҳочират ва санади сабти номи шаҳрванди хориҷӣ лозим мешавад. Ҳангоми ба кор қабул кардани шаҳрванди хориҷӣ, тибқи м. 65, 327.3

Кодекси меҳнати Федератсияи Русия ба корфармо бояд ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод шаванд:

1) шиноснома ё дигар ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият (сархати 2 қисми 1 моддаи 65 Кодекси меҳнати Федератсияи Русия);

2) дафтарчаи меҳнатӣ ва (ё) маълумот дар бораи фаъ-

олияти меҳнатӣ, ба истиснои ҳолатҳое, ки бори аввал шартномаи меҳнатӣ баста шудааст (сархати 3 қисми 1 моддаи 65, моддаи 66.1 Кодекси меҳнати Федератсияи Русия). Дар ин ҳолат, корфармо дафтарчаи меҳнатӣ тартиб медиҳад. Истисно ҳолатҳое мебошанд, ки он мутобиқи Кодекси меҳнати Федератсияи Русия, дигар қонунҳои федералӣ тартиб дода нашудааст (қисми 4 моддаи 65 Кодекси меҳнати Федератсияи Русия);

3) ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирӣ дар системаи баҳисобгирии инфиродӣ, аз ҷумла дар шакли ҳуҷҷати электронӣ (сархати 4 қисми 1 моддаи 65 Кодекси меҳнати Федератсияи Русия), ба истиснои баъзе ҳолатҳо;

4) ҳуҷҷатҳои бақайдгирии ҳарбӣ - танҳо дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонунҳои федералӣ, шартномаҳои байналмилалии Федератсияи Русия, фармонҳои Президенти Федератсияи Русия, қарорҳои Ҳукумати Федератсияи Русия (қисми 3 моддаи 327.3 Кодекси меҳнати Федератсияи Русия);

5) ҳуҷҷат дар бораи таҳсилот ва (ё) дар бораи таҳассус ё мавҷудияти дониши махсус ҳангоми муҷрият ба коре, ки дониши махсусро талаб мекунад ё таълими махсусро (сархати 6 қисми 1 моддаи 65 Кодекси меҳнати Федератсияи Русия);

б) маълумотнома дар бораи мавҷудияти (набудани) доғи судӣ ва (ё) далели таъқиби ҷиноятӣ ё қатъ кардани таъқиби ҷиноятӣ бо асосҳои сафедкунӣ. Чунин шаҳодатнома ҳангоми қабул ба коре пешниҳод карда мешавад, ки иҷрои он мутобиқи Кодекси меҳнати Федератсияи Русия, қонунҳои дигари федералӣ қабули ашхоси дорои доғи судӣ доштанд ё ба ҷавобгариҳои ҷиноятӣ кашида шудаанд (сархати 7 қисми 1 моддаи 65 Кодекси меҳнати Федератсияи Русия);

7) шартнома ё полиси суғуртаи тиббии ихтиёрӣ, ки дар қаламрави Федератсияи Русия амал мекунад, ҳангоми

ба кор қабул кардани шаҳрвандони хориҷӣ, ки муваққатан дар Федератсияи Русия қарор доранд, ҳатмист.

Ҳуҷҷати мазкур талаб карда намешавад, агар корфармо бо ташкилоти тиббӣ дар бораи расонидани ҳадамоти пулакии тиббӣ ба коргари хориҷӣ, инчунин дар дигар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунҳои федералӣ ё шартномаҳои байналмилалии Федератсияи Русия шартнома бандад (сархати 2 соат қ. 1. мод. 327.3 Кодекси меҳнати Федератсияи Русия, банди 10 мод. 13 Қонуни N 115-ФЗ).

Тибқи маълумоти Вазорати меҳнати Русия, мӯҳлати амали полиси суғуртаи ихтиёрии тиббии шаҳрванди хориҷӣ ҳангоми бастанӣ шартномаи меҳнатӣ бояд ҳадди аққал ба муҳлати шартномаи меҳнат баробар бошад (Мактуб аз 26 сентябри соли 2016 N 16- 4 / В-465). Ҳамзамон, аз Мактуб маълум нест, ки агар, масалан, бо хориҷии ба мӯҳлати номуайян шартномаи меҳнатӣ баста шуда, муҳлати полиси тиббиаш ба поён расад, чӣ кор бояд кард. Дар чунин вазъ, мо тавсия медиҳем, ки барои тавзеҳоти иловагӣ ба Вазорати меҳнати Русия муроҷиат кунед;

8) иҷозатнома ё патент барои кор (ба истиснои ҳолатҳое, ки қонунҳои федералӣ ё шартномаҳои байналмилалии Федератсияи Русия муқаррар кардаанд) - ҳангоми ба кор қабул кардани шаҳрванди хориҷӣ, ки муваққатан дар қаламрави Русия қарор дорад (сархати 3 қисми 1 моддаи 327.3 Кодекси меҳнати Федератсияи Русия).

Иҷозати кор метавонад пас аз бастанӣ шартномаи меҳнатӣ пешниҳод карда шавад, агар он ба рӯйхати ҳуҷҷатҳое дохил карда шавад, ки дар асоси он ин руҳсатнома дода мешавад (қисми 2 моддаи 327.3 Кодекси меҳнати Федератсияи Русия). Ин вазъият, масалан, вақте ки ба мутахассиси баландихтисос иҷозатномаи кор дода мешавад, руҳ медиҳад (сархати 2 банди 6 моддаи 13.2 Қонуни N 115-ФЗ). Дар ин ҳолат, шартномаи меҳнатӣ на пештар аз рӯзи гирифтани иҷозатномаи кор эътибор пайдо мекунад (қисми

2 моддаи 327.3 Кодекси меҳнати Федератсияи Русия);

9) иҷозатномаи иқомати муваққатӣ дар Федератсияи Русия - ҳангоми ба кор қабул кардани шаҳрванди хориҷии муваққатан дар Федератсияи Русия қарордошта. Истисноҳо метавонанд дар қонунҳои федералӣ ё шартномаҳои байналмилалии Федератсияи Русия пешбинӣ карда шаванд (сархати 4 қисми 1 моддаи 327.3 Кодекси меҳнати Русия);

10) иҷозатномаи иқомат - ҳангоми ба кор қабул кардани шаҳрванди хориҷие, ки дар Федератсияи Русия доимӣ зиндагӣ мекунад. Истисноҳо метавонанд аз рӯи қонунҳои федералӣ ё шартномаҳои байналмилалии Федератсияи Русия муқаррар карда шаванд (сархати 5 қисми 1 моддаи 327.3 Кодекси меҳнати Федератсияи Русия).

Бо назардошти хусусиятҳои кор дар ҳолатҳои алоҳида Кодекси меҳнати Федератсияи Русия, дигар қонунҳои федералӣ, фармонҳои Президенти Федератсияи Русия ва қарорҳои Ҳукумати Федератсияи Русия метавонанд пешбинӣ кунанд, ки ҳангоми бастанӣ шартномаи меҳнатӣ бояд ҳуҷҷатҳои иловагӣ пешниҳод карда шаванд (қисми 2 моддаи 65 Кодекси меҳнати Федератсияи Русия), масалан, маълумотнома оид ба хусусият ва шароити кор дар ҷои кори асосӣ ҳангоми ба кори иловагӣ қабул кардан, агар он бо шароити зарарнок ва (ё) хатарнокии кор алоқаманд бошад (модда 283 Кодекси меҳнати Федератсияи Русия).

Агар фаъолияти касбие, ки дар он шаҳрванди хориҷӣ иштирок мекунад, дониш ва омодагии махсусро талаб кунад, шаҳрванди хориҷӣ бояд ҳуҷҷатҳои таҳсилот ва (ё) тахассус ё дониши махсусро пешниҳод кунад (сарх. б. қ. 1 мод. 65, қисми 1 мод. 327.1, сарх. 1 қ. 1 мод. 327.3 Кодекси меҳнати Федератсияи Русия).

Дар ҳолате, ки шаҳрванди мазкур дар давлати хориҷӣ таҳсилот ва (ё) тахассусро ба даст овардааст, ҳангоми қабули ҳуҷҷатҳои номбаршуда бояд инҳо ба назар гирифта шаванд,

Таҳсилоти хориҷӣ ва (ё) таҳассуси хориҷӣ бояд дар Федератсияи Русия расман эътироф карда шавад, ки аз қисми 2-и модда 107 Қонуни федералӣ аз 29 декабри соли 2012 N 273-ФЗ (минбаъд - Қонуни N 273-ФЗ) бар меояд.

Ҳуҷҷатҳо дар бораи таҳсилоти хориҷӣ ва (ё) таҳассуси хориҷие, ки дар Федератсияи Русия эътироф шудаанд, бояд тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори Федератсияи Русия қонунӣ карда шаванд ва ба забони русӣ тарҷума карда шаванд, агар дар шартномаи байналмилалӣ Федератсияи Русия тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад (қисми 13 модда 107 Қонуни N 273-ФЗ).

Патент ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳуқуқи шаҳрванди хориҷие мебошад, ки барои ба Федератсияи Русия омадан ба раводид ниёз надорад (ба истиснои баъзе категорияҳои шаҳрвандони хориҷӣ) барои иҷрои муваққати фаъолияти меҳнатӣ дар қаламрави як субъекти Федератсияи Русия (модда 2 Қонуни 25.07. 2002 N 115-ФЗ).

Категорияҳои зерини шаҳрвандони хориҷӣ патент намегиранд:

- мутахассисони баландихтисос ва аъзои оилаҳои онҳо, ки муваққатан дар қаламрави Федератсияи Русия бидуни раводид қарор доранд. Чунин шаҳрвандон дар асоси иҷозатномаи кор фаъолият мекунанд (банди 1 моддаи 5, банди 12 моддаи 13.2 Қонуни N 115-ФЗ);

- хориҷиёне, ки ба Федератсияи Русия бидуни раводид омадаанд ва дорои иҷозатномаи кор мебошанд, ки то 01.01.2015 дода шудааст. Чунин иҷозат то ба охир расидани мӯҳлати амали он ё бекор кардан эътибор дорад (банди 1 моддаи 13.3 Қонуни N 115-ФЗ; қисми 1 моддаи 6 Қонуни 24.11.2014 № 357-ФЗ);

- Шаҳрвандони кишварҳои аъзои Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё (Чумҳурии Арманистон, Чумҳурии Беларус, Чумҳурии Қазоқистон, Чумҳурии Қирғизистон), ки ба фаъолияти меҳнатӣ машғуланд (банди 1 моддаи 97

Шартнома дар бораи Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиё, дар Остона 29.05.2014 имзо шудааст);

- гуруҳи дигари шаҳрвандони хориҷӣ, ки аз рӯи қонунгузорӣ муқаррар карда шудаанд (банди 4 моддаи 13, моддаи 13.7 Қонуни N 115-ФЗ).

Шаҳрванди хориҷие, ки бо мақсади кори муваққатӣ дар қаламрави як минтақаи Федератсияи Русия бояд дар давоми 30 рӯзи тақвимӣ аз рӯзи ворид шудан ба Федератсияи Русия ба мақомоти ваколатдори соҳа барои гирифтани патент ариза диҳанд (банди 2 моддаи 13.3 Қонуни N 115-ФЗ; банди 1, зербанди 49, банди 11 Дастуре, ки бо фармони Президенти ҶР аз 21 декабри соли 2016 N 699 тасдиқ шудааст).

Агар шаҳрванди хориҷӣ патентро дар қаламрави як субъекти Федератсияи Русия гирифта бошад, пас барои иҷрои фаъолияти меҳнатӣ дар қаламрави дигар субъекти Федератсияи Русия, ӯ бояд барои патенти нав ба мақомоти ваколатдори он минтақа муроҷиат кунад.

Дар ин ҳолат, мӯҳлати 30 рӯза ба инбат гирифта намешавад. Мӯҳлати амали патенти дар минтақаи дигар додашуда аз мӯҳлати амали ҳуҷҷати алақай додашуда зиёд буда наметавонад (сархати 3 банди 16, банди 21 моддаи 13.3 Қонуни N 115-ФЗ).

Патент ба мӯҳлати аз як то 12 моҳ дода мешавад. Онро тақроран ба мӯҳлати як моҳ ва аз он зиёдтар дароз кардан мумкин аст. Ҳамзамон, мӯҳлати умумии амали патент, бо назардошти тамдиди мӯҳлат, наметавонад аз санаи баровардани он аз 12 моҳ зиёд бошад (банди 5 моддаи 13.3 Қонуни N 115-ФЗ).

**Қадами 1.** Пешниҳод кардани ариза ва маҷмӯи ҳуҷҷатҳо ба мақомоти ваколатдор

Ариза шахсан ё аз ҷониби муассисаи ваколатдор (корфармо) пешниҳод мешавад. Он дар шакли электронӣ ё дасти бо ҳуруфҳои хондашаванда ва ҷудоғона, биду-

ни ислоҳ, доғҳо ва ихтисороти ғайрирасмӣ пур карда мешавад. Дар ғушаи болоии ариза акси сиёҳ-сафед ё рангаи аризадиҳанда бо андозаи 30x40 мм, ки ба синну соли ӯ дар рузи пешниҳоди ариза мувофиқ аст, часпонида мешавад. Акс инчунин бояд ба дигар талаботҳои муқарраршуда мувофиқат кунад (банди 2 моддаи 13.3 Қонуни N 115-ФЗ; бандҳои 27.1.1 банди 27.1, бандҳои 30, 31 Дастурамали маъмурӣ бо фармони Вазорати корҳои дохилии Русия аз с. 05.10.2020 N 695).

Варақаҳои аризаро аз зерсохтор оид ба масъалаҳои муҳочират гирифтани мумкин аст, инчунин нусхабардорӣ ё чоп кардан аз сомонаи расмии ВКД Русия ва мақомоти маҳалли он дар Интернет (банди 29-и Низомномаи маъмурӣ)

Ба ариза ҳуҷҷатҳои зерин замима карда мешаванд (бандҳои 2, 29, моддаи 13.3 Қонуни N 115-ФЗ; бандҳои 27, 34-и Низомномаи маъмурӣ):

1) ҳуҷҷате, ки шахсияти шаҳрванди хориҷиро тасдиқ мекунад ва аз ҷониби Федератсияи Русия ба ин сифат эътироф шудааст ва муҳлати он на камтар аз як сол аз санаи пешниҳоди ариза барои патент ба анҷом мерасад;

2) созишнома (полис)-и суғуртаи тиббии ихтиёрӣ ё созишнома дар бораи расонидани хидматрасонии пулакии тиббӣ, ки бо ташкилоти тиббии воқеъ дар субъекти Федератсияи Русия, ки шаҳрванди хориҷӣ ният дорад ба фаъолияти меҳнатӣ машғул шавад;

3) ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи мавҷуд набудани нашъамандӣ, маълумот аз натиҷаи ташҳиси тиббӣ, ки таҳқиқоти кимивӣ ва токсикологӣ мавҷуд будани маводи нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва метаболитҳои онҳо ва бемориҳои сироятиро дар бар мегирад, ки барои дигарон хатар эҷод мекунад ва дар Рӯйхати дахлдор пешбинӣ шудаанд, инчунин шаҳодатнома дар бораи беморӣ аз вирусӣ норасоии масунияти одам (ВИЧ). Ҳуҷҷатҳои мазкур аз ҷониби ташкилотҳои тиббии дар қаламрави

Федератсияи Русия ҷойгиршуда дода мешаванд, агар дар шартномаи байналмилалӣ Федератсияи Русия ё қонуни федералӣ тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад.

Барои Маскав Тартиби гузаронидани муоинаи тиббӣ ва шакли маълумотнома дар бораи набудани сирояти ВНМО бо фармони Раёсати тандурустии Маскав аз 31 декабри соли 2015 N 1145 тасдиқ карда шудааст;

4) яке аз ҳуҷҷатҳои зерин, ки дониستاني забони русӣ, дониستاني таърихи Русия ва асосҳои қонунгузории Федератсияи Русияро тасдиқ мекунад:

- шаҳодатнома оид ба дониستاني забони русӣ, дониستاني таърихи Русия ва асосҳои қонунгузории Федератсияи Русия;

- ҳуҷҷати аз ҷониби давлат эътирофшуда дар бораи таҳсилот (дар сатҳи на камтар аз таҳсилоти ибтидоии умумӣ), ки аз ҷониби муассисаи таълимӣ дар қаламрави давлати дар ҳайати ИҚШС дохилшуда дода шудааст, то 09/01/1991;

- ҳуҷҷат дар бораи таҳсилот ва (ё) таҳассус ба шахсоне, ки аз 01.09.1991 дар қаламрави Федератсияи Русия аз аттестатсияи ниҳонии давлатӣ бомуваффақият гузаштаанд;

- ҳуҷҷате, ки супоридани имтиҳонро барои дониستاني забони русӣ, дониستاني таърих ва асосҳои қонунгузории Федератсияи Русия тасдиқ мекунад.

Барои гирифтани патент баҳри пешбурди фаъолияти меҳнатӣ дар қаламрави дигар минтақаи Федератсияи Русия, шаҳрванди хориҷӣ ҳамон ҳуҷҷатҳоро пешниҳод мекунад, ба истиснои ҳуҷҷати тасдиқкунандаи дониши забони русӣ, дониستاني таърихи Русия ва асосҳои қонунгузории Русия (банди 27.2 Низомномаи маъмурӣ).

Диққат диҳед! Барои вайрон кардани муҳлати мурочиат ба патент, шаҳрванди хориҷӣ метавонад дар шакли ҷарима ба андозаи аз 10000 то 15000 рубл ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шавад. (Моддаи 18.20 Кодекси



хуқуқвайронкунии маъмурии Федератсияи Русия).

Агар ҳуҷҷатҳо бо забони хориҷӣ, бидуни сабти тақрири ба забони русӣ тартиб дода шуда бошанд бояд тарҷума ба забони русиро илова кард. Дурустии тарҷума ё дурустии имзои тарҷумон бояд аз ҷониби нотариус тасдиқ карда шавад (банди 33 Низомномаи маъмурий).

Ҳангоми пешниҳоди ҳуҷҷатҳо тавассути ташкилоти ваколатдор, намоёндаи он инчунин ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи салоҳияти худро пешниҳод мекунад (банди 28 Низомномаи маъмурий).

Шумо ҳам метавонед чунин ҳуҷҷатҳоро пешниҳод кунед (аммо шарт нест) (банди 36 Низомномаи маъмурий):

- ҳуҷҷатҳо дар бораи бақайдгирии шумо дар ҷои будубош;
- корти муҳочиратӣ, ки мақсади омадан ба Федератсияи Русия нишон дода шудааст;
- ҳуҷҷатҳое, ки супоридани андози даромади шахсиро дар шакли пешпардохт дар давраи амали патент (агар гирифта бошад) ё дар давраи амали патенти қаблан додашуда (дар сурати гирифтани патент барои иҷрои амал) барои фаъолияти меҳнатӣ дар қаламрави дигар сохтори Федератсияи Русия собит кунад);
- ҳуҷҷати тасдиқкунандаи пардохти ҷарима барои вайрон кардани муҳлати муроҷиат ба патент, дар сурати вайрон кардани муҳлати 30-рӯзаи дархост барои патент аз рӯзи ворид шудан ба Федератсияи Русия.

### **Қадами 2.** Гирифтани патент

Патент ба хориҷӣҳо дар давоми 10 рӯзи корӣ аз рӯзи қабули ариза дода мешавад (сархати 2, банди 4 моддаи 13.3 Қонуни N 115-ФЗ; банди 22 Низомномаи маъмурий).

Барои гирифтани патент, шаҳрванди хориҷӣ бояд ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод кунад (банди 6 моддаи 13.3 Қонуни N 115-ФЗ; банди 113 Низомномаи маъмурий):

- ҳуҷҷате, ки шахсияти ўро тасдиқ мекунад ва аз ҷониби Федератсияи Русия ба ин сифат эътироф карда мешавад;

- ҳуҷҷате, ки супоридани андози даромади шахсиро дар шакли пешпардохт тибқи тартиби муқаррарнамудаи м. 227.1 Кодекси андози Федератсияи Русия, дар давраи амали патент собит мекунад. Дар қитансия номи пардохт бояд чунин нишон дода шавад: «Андози даромад аз шахсони воқеӣ дар шакли пешпардохти муқаррарӣ».

Ҳангоми додани патент аксардорӣ ва бақайдгирии изи ангушти шаҳрванди хориҷӣ анҷом дода мешавад. Агар имконоти техникӣ бошад, шаҳрвандони хориҷӣ дар вақти воқеӣ изи ангушташ санҷида мешаванд ва дар ҳолати мувофиқ омадани онҳо бо изҳои ангушти дар пойгоҳ мавҷудбуда, ки қаблан ҳангоми бақайдгирии патент ё дубликати он, бақайдгирии изи ангушти ҳатмии давлатӣ дар робита бо ин шахс сабт шудаанд тақриран иҷро карда намешаванд (банди 4.6 моддаи 13 Қонуни N 115-ФЗ; Банди 112 Низомномаи маъмурий). Шаҳрванди хориҷӣ шахсан барои гирифтани патент дар феҳристи додани патент имзо мегузорад (банди 114 Низомномаи маъмурий).

Дар ҳолати надодани патент, мақоми ваколатдор дар давоми 10 рӯзи корӣ аз санаи қабули ариза ба шахси хориҷӣ дар ин бора огоҳинома медиҳад (шахсан ё тавассути почта). Дар ин ҳолат, мумкин аст тақриран барои гирифтани патент баъди як сол муроҷиат кард (сархати 2 банди 4, банди 24 моддаи 13.3 Қонуни N 115-ФЗ; банди 116 Низомномаи маъмурий).

**Қадами 3.** Нусхаи шартномаи бо корфармо басташударо ба мақомоти ваколатдор пешниҳод кунед

Дар давоми ду моҳи пас аз гирифтани патент, шаҳрванди хориҷӣ бояд ба мақоми ваколатдоре, ки патент додааст, нусхаи шартномаи меҳнатӣ ё шартномаи ҳуқуқии шаҳрвандиро оид ба иҷрои кор ё хизматрасонӣ пешниҳод намояд. Ҳуҷҷатҳоро шахсан пешниҳод, ё тавассути почта фиристодан мумкин аст (банди 7 моддаи 13.3 Қонуни N 115-ФЗ).

## МАЪЛУМОТИ МУФИД

### Ҷавобгари маъмурӣ барои вайрон кардани Қонуни муҳоҷират

Талаботи ҳатмӣ барои риояи қонунгузори муҳоҷирати Федератсияи Русия аз ҷониби корфармо ё кордеҳ (хизматрасониҳо) ҳангоми ҷалби шаҳрвандони хориҷӣ ба кор дар ҷадвали зер нишон дода шудааст, ки намудҳои ҳуқуқвайронкунии маъмуриро вобаста ба ҷалби шаҳрвандони хориҷӣ ба кор дар бар мегирад. Ҳамчунин таҳримҳое, ки барои содир шудани чунин қонунвайронкуниҳо пешбинӣ мешаванд.

Ҷиноятҳо	Шахсоне, ки ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд	Чораҳои ҷавобгарӣ	Меъёр
Риоя накардани тартиби бақайдгирии хуччатҳо барои ҳуқуқи будубош, истиқомат, кучидан, тағир додани ҷои будубош барои хориҷиён дар Русия ва хуруҷ аз ҳудуди он, агар ин амалҳо нишонаҳои ҷазои ҷиноятӣ надошта бошанд	Шахси маъмурӣ	Ҷарима аз 40 ҳазор то 50 ҳазор руб.	Қисми 1 мод. 18.9, шарҳ ба мод. 18.1 ҚХМ ФР
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 400 ҳазор то 500 ҳазор руб.	
	Соҳибкори инфиродӣ		

Ҷиноятҳо	Шахсоне, ки ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд	Чораҳои ҷавобгарӣ	Меъёр
Аз ҷониби даъваткунанда наандешидани чораҳо оид ба риояи вазъи будубош (истиқомат) дар қаламрави Русия дар робита бо мутобикати фаъолияти анҷомдодашуда бо мақсади вуруд ё саривақт рафтани ӯ пас аз ба охир расидани мӯҳлати будубош (аз 16.01.2019)	Шаҳрванд	Ҷарима аз 2 ҳазор то 4 ҳазор руб.	Қисми 2 мод. 18.9 ҚХМ ФР, шарҳ ба мод. 18.1 ҚХМ ФР
	Шахси маъмурӣ	Ҷарима аз 45 ҳазор то 50 ҳазор руб.	
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 400 ҳазор то 500 ҳазор руб.	
	Соҳибкори инфиродӣ		
Иҷро накардани ўҳдаториҳо дар робита бо бақайдгирии муҳоҷиратӣ, агар ин амалҳо нишонаҳои ҷазои ҷиноятӣ шартӣ надошта бошанд	Шаҳрванд	Ҷарима аз 2 ҳазор то 4 ҳазор руб.	Қисми 4 мод. 18.9, шарҳ ба мод. 18.1 ҚХМ ФР
	Шахси маъмурӣ	Ҷарима аз 40 ҳазор то 50 ҳазор руб.	
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 400 ҳазор то 500 ҳазор руб.	
	Соҳибкори инфиродӣ		

<i>Ҷиноятҳо</i>	<i>Шахсоне, ки ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд</i>	<i>Чораҳои ҷавобгарӣ</i>	<i>Меъёр</i>
Наандешидани чораҳо барои дастгирии моддӣ, тиббӣ ва манзили истиқоматӣ ба хориҷии даъватшуда дар вақти будубошаш дар Русия	Шахси маъмурӣ	Ҷарима аз 40 ҳазор то 50 ҳазор руб.	Қисми 5 мод. 18.9, шарҳ ба мод. 18.1 КҲМ ФР
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 400 ҳазор то 500 ҳазор руб.	
	Соҳибкори инфиродӣ		
Додани маълумоти бардурӯғ дар бораи мақсади будубош дар Русия ҳангоми пур кардани ҳуҷҷатҳо барои вуруд ба Федератсияи Русия	Шахси маъмурӣ	Ҷарима аз 45 ҳазор то 50 ҳазор руб.	Қисми 6 мод. 18.9, шарҳ ба мод. 18.1 КҲМ ФР
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 400 ҳазор то 500 ҳазор руб.	
	Соҳибкори инфиродӣ		

<i>Ҷиноятҳо</i>	<i>Шахсоне, ки ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд</i>	<i>Чораҳои ҷавобгарӣ</i>	<i>Меъёр</i>
Ҷалби хориҷиҳо ба фаъолияти меҳнатӣ дар Русия дар сураати мавҷуд набудани иҷозатномаи кор ё патент, агар онҳо тибқи қонунҳои федералӣ талаб карда шаванд ё ҷалби хориҷиён ба фаъолияти меҳнатӣ дар Русия аз рӯи касб (ихтисос, вазифа, намуди фаъолияти меҳнатӣ), ки дар иҷозатномаи кор ё патент нишон дода нашудаанд, ё инки ҷалби хориҷӣ ба кор ба дигар минтақаи ФР, ки дар қаламрави он ба ӯ иҷозатномаи кор, патент ё иҷозат барои истиқомати муваққатӣ дода нашудааст	Шаҳрванд	Ҷарима аз 2 ҳазор то 5 ҳазор руб.	Қисми 1 мод. 18.15, шарҳ ба мод. 18.1 КҲМ ФР
	Шахси маъмурӣ	Ҷарима аз 25 ҳазор то 50 ҳазор руб.	
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 250 ҳазор то 800 ҳазор руб. ва ё қатъи маъмурии фаъолият ба мӯҳлати аз 14 то 90 шабонарӯз	
	Соҳибкори инфиродӣ		

<i>Қинойтқо</i>	<i>Шахсоне, ки ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд</i>	<i>Чораҳои ҷавобгарӣ</i>	<i>Меъёр</i>
Чалб кардани шаҳрванди хориҷӣ барои кор дар Русия бидуни иҷозатномаи корӣ ва ё истифодаи коргарони хориҷӣ, агар чунин иҷозат тибқи қонунҳои федералӣ талаб карда шавад	Шаҳрванд	Ҷарима аз 2 ҳазор то 5 ҳазор руб.	Қисми 2 мод. 18.15, шарҳ ба мод. 18.1 КҲМ ФР
	Шахси маъмури	Ҷарима аз 25 ҳазор то 50 ҳазор руб.	
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 250 ҳазор то 800 ҳазор руб. ва ё қатъи маъмурии фаъолият ба муҳлати аз 14 то 90 шабонарӯз	
	Соҳибкори инфиродӣ		

<i>Қинойтқо</i>	<i>Шахсоне, ки ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд</i>	<i>Чораҳои ҷавобгарӣ</i>	<i>Меъёр</i>
Огоҳ накардан ё вайрон кардани тартиб ва (ё) шакли огоҳномаи ба мақомоти маҳалии мақомоти иҷроияи федералӣ, ки назорати федералии давлатиро дар соҳаи муҳоҷират дар бораи бастан ё қатъ кардани шартномаи меҳнати ё шартномаи ҳуқуқии шаҳрвандӣ барои иҷрои кор (хизматрасонӣ) бо шаҳрванди хориҷӣ дар муҳлати на зиёда аз се рӯзи корӣ аз рӯзи бастан ва ё қатъ кардани шартнома, агар чунин огоҳнома мутобиқи қонуни федералӣ лозим бошад	Шаҳрванд	Ҷарима аз 2 ҳазор то 5 ҳазор руб.	Қисми 3 мод. 18.15, шарҳ ба мод. 18.1 КҲМ ФР
	Шахси маъмури	Ҷарима аз 35 ҳазор то 50 ҳазор руб.	
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 400 ҳазор то 800 ҳазор руб. ва ё қатъи маъмурии фаъолият ба муҳлати аз 14 то 90 шабонарӯз	
	Соҳибкори инфиродӣ		

<i>Қинойтҳо</i>	<i>Шахсоне, ки ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд</i>	<i>Чораҳои ҷавобгарӣ</i>	<i>Меъёр</i>
Қисмҳои пешбинишудаи 1 - 3 м. 18.15 Кодекси маъмурии Федератсияи Русия, ки дар Маскав, Санкт-Петербург, вилоятҳои Маскав ё Ленинград баррасӣ мешавад	Шаҳрванд	Ҷарима аз 5 ҳазор то 7 ҳазор руб.	Қисми 4 мод. 18.15, шарҳ ба мод. 18.1 КҲМ ФР
	Шахси маъмури	Ҷарима аз 35 ҳазор то 70 ҳазор руб.	
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 400 ҳазор то 1 млн руб. ва ё қатъи маъмурии фаъолият ба муҳлати аз 14 то 90 шабонарӯз	
	Соҳибкори инфиродӣ		

<i>Қинойтҳо</i>	<i>Шахсоне, ки ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд</i>	<i>Чораҳои ҷавобгарӣ</i>	<i>Меъёр</i>
Огоҳ накардан ё вайрон кардани тартибот ва (ё) шакли огоҳнамоӣ ба мақомоти иҷроияи федералии иҷрокунандаи назорати федералии давлатӣ дар соҳаи муҳоҷират ё мақомоти ваколатдори ҳудудии он (мутобиқи рӯйхати муқаррарнамудаи федералии мазкур) оид ба иҷрои уҳдаториҳо оид ба партохти музди меҳнат (подош) ба мутахассиси баландиҳтисоси хориҷӣ, агар чунин огоҳинома ё пешниҳоди чунин маълумот дар қонуни федералӣ пешбинӣ шуда бошад	Шахси маъмури	Ҷарима аз 35 ҳазор то 70 ҳазор руб.	Қисми 5 мод. 18.15, шарҳ ба мод. 18.1 КҲМ ФР
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 400 ҳазор то 1 млн руб.	
	Соҳибкори инфиродӣ		

<i>Ҷиноятҳо</i>	<i>Шахсоне, ки ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд</i>	<i>Чораҳои ҷавобгарӣ</i>	<i>Меъёр</i>
<p>Вайрон кардани қоидаҳои ҷалби хориҷиён ба кор дар муассисаҳои савдо (аз ҷумла марказҳои савдо), ки иборатанд аз:</p> <p>- додани иҷора ба соҳибкори инфиродӣ ё ташкилот (филиал, намояндагии он), ки муассисаи савдори (аз ҷумла маркази савдори идора мекунад, ё шахси мансабдори ин ташкилот ё он шахси мансабдор ё дигар соҳибкори инфиродии ҷои савдо дар қаламрави иншооти тиҷоратӣ (аз ҷумла маҷмааи савдо), истеҳсолӣ, анбор, савдо, офис, дигар биноҳо ба хориҷе, ки ба фаъолияти ғайриқонунӣ ба кор дар муассисаи савдо ҷалб шудааст - ба хориҷе, ки фаъолиятро ғайриқонунӣ анҷом медиҳад пешкаш намудани иҷора, иҷозат барои иҷрои он ё қабули он дар шакли дигар барои иҷрои амал</p>	Шахси маъмури	Ҷарима аз 45 ҳазор то 50 ҳазор руб.	Қисми 1 мод. 18.16 КҲМ ФР
	Соҳибкори инфиродӣ	Ҷарима аз 350 ҳазор то 800 ҳазор руб. ва ё қатъи маъмурии фаъолият ба мӯҳлати аз 14 то 90 шабонарӯз	
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 450 ҳазор то 800 ҳазор руб. ва ё қатъи маъмурии фаъолият ба мӯҳлати аз 14 то 90 шабонарӯз	

<i>Ҷиноятҳо</i>	<i>Шахсоне, ки ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд</i>	<i>Чораҳои ҷавобгарӣ</i>	<i>Меъёр</i>
<p>ба соҳибкори инфиродӣ, ташкилот (филиал, намояндагии он), идораи муассисаи савдо (аз ҷумла маҷмааи савдо), ё шахси мансабдор ташкилоти мушаххас (филиал, намояндагии он) пешниҳоди ҷои савдо дар ҳудуди муассисаи савдо (аз ҷумла маҷмааи савдо), истеҳсолот, анбор, идора, ё дигар биноҳои ташкилоти дигар ё соҳибкори инфиродӣ, ки иҷозатнома барои ҷалб ва истифодаи коргарони хориҷӣ надоранд, агар чунин иҷозатнома ё патент зарур бошад мувофиқи қонунҳои федералӣ</p>	Шахси маъмури	Ҷарима аз 45 ҳазор то 50 ҳазор руб.	Қисми 2 мод. 18.16 КҲМ ФР
	Соҳибкори инфиродӣ	Ҷарима аз 350 ҳазор то 800 ҳазор руб. ва ё қатъи маъмурии фаъолият ба мӯҳлати аз 14 то 90 шабонарӯз	
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 450 ҳазор то 800 ҳазор руб. ва ё қатъи маъмурии фаъолият ба мӯҳлати аз 14 то 90 шабонарӯз	

<i>Ҷиноятҳо</i>	<i>Шахсоне, ки ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд</i>	<i>Чораҳои ҷавобгарӣ</i>	<i>Меъёр</i>
Ҳолатҳои пешбинишуда мувофиқи қ. 1, 2, м. 18.16 Кодекси маъмурии Федератсияи Русия, ки дар Маскав, Санкт-Петербург, вилояти Маскав ё Ленинград амал мекунад	Шахси маъмурӣ	Ҷарима аз 45 ҳазор то 70 ҳазор руб.	Қисми 3 мод. 18.16, шарҳ ба мод. 18.1 КҲМ ФР
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 450 ҳазор то 1 млн руб. ва ё қатъи маъмурии фаъолият ба муҳлати аз 14 то 90 шабонарӯз	
	Соҳибкори инфиродӣ		
Аз ҷониби корфармо ё кордеҳ риоя накардани маҳдудиятҳои муқарраркардаи қонуни федералӣ оид ба амали намудани намудҳои алоҳидаи фаъолият нисбати хориҷиён	Шаҳрванд	Штраф от 2 тыс. до 4 тыс. руб.	Қисми 1 мод. 18.17, шарҳ ба мод. 18.1 КҲМ ФР
	Шахси маъмурӣ	Штраф от 45 тыс. до 50 тыс. руб.	
	Шахси ҳуқуқӣ	Штраф от 800 тыс. до 1 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток	
	Соҳибкори инфиродӣ		

<i>Ҷиноятҳо</i>	<i>Шахсоне, ки ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд</i>	<i>Чораҳои ҷавобгарӣ</i>	<i>Меъёр</i>
Огоҳ накардан ё аз ҷониби ташкилоти таълимӣ вайрон кардани тартиби огоҳкуни ба мақомоти маҳаллии мақомоти иҷроияи федералии иҷрокунандаи назоратии федералии давлатӣ дар соҳаи муҳоҷират, дар бораи таъмин намудани рухсатии академӣ ба шаҳрванди хориҷӣ, ба итмом расонидан ё қатъ кардани таҳсил аз ҷониби хориҷӣ, ихроҷи худсаронаи шаҳрванди хориҷӣ аз ташкилоти таълимӣ, агар ҷунин огоҳнома тибқӣ қонунҳои федералӣ талаб карда шавад	Шахси маъмурӣ	Ҷарима аз 35 ҳазор то 50 ҳазор руб.	Қисми 1 мод. 18.19, шарҳ ба мод. 18.1 КҲМ ФР
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 500 ҳазор то 800 ҳазор руб.	
	Соҳибкори инфиродӣ		

<i>Қинойтҳо</i>	<i>Шахсоне, ки ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд</i>	<i>Чораҳои ҷавобгарӣ</i>	<i>Меъёр</i>
Аз ҷониби ташкилоти таълимӣ огоҳ накардан ё вайрон кардани тартиби огоҳнамоӣ ба мақомоти иҷроияи минтақавии Федератсияи Русия дар соҳаи маориф дар бораи омадани хориҷӣ ба ташкилоти таълимӣ, додани рухсатии академӣ, ба итмом расонидан ё қатъ кардани он, ба таври худсарона хориҷ шудани шаҳрванди хориҷӣ аз муассисаи таълимӣ ё ташкилот, агар чунин огоҳинома тибқи қонунҳои федералӣ талаб карда шавад	Шахси маъмурий	Ҷарима аз 35 ҳазор то 50 ҳазор руб.	Қисми 2 мод. 18.19, шарҳ ба мод. 18.1 ҚҲМ ФР
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 500 ҳазор то 800 ҳазор руб.	
	Соҳибкори инфиродӣ		
Огоҳ накардан ё вайрон кардани тартиби огоҳунӣ ба мақомоти маҳалии ҳадамоти муҳоҷирати РВҚД Русия дар бораи беиҷозат хориҷ кардани шаҳрванди хориҷӣ аз ташкилоти таълимӣ, агар чунин огоҳинома тибқи қонунҳои федералӣ талаб карда шавад	Шахси маъмурий	Ҷарима аз 35 ҳазор то 50 ҳазор руб.	Қисми 3 мод. 18.19, шарҳ ба мод. 18.1 ҚҲМ ФР
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 500 ҳазор то 800 ҳазор руб.	
	Соҳибкори инфиродӣ		

<i>Қинойтҳо</i>	<i>Шахсоне, ки ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд</i>	<i>Чораҳои ҷавобгарӣ</i>	<i>Меъёр</i>
Огоҳона пешниҳоди маълумоти бардурӯғ дар бораи хориҷӣ ё ҳуҷҷатҳои бардурӯғ ҳангоми бақайдгирии хориҷӣ, агар ин амалҳо нишонаҳои ҷазои қинойтӣ надошта бошанд	Шаҳрванд	Ҷарима аз 2 ҳазор то 5 ҳазор руб.	Қисми 2 мод. 19.27, шарҳ ба мод. 2.4 ҚҲМ ФР
	Шахси маъмурий	Ҷарима аз 35 ҳазор то 50 ҳазор руб.	
	Соҳибкори инфиродӣ	Ҷарима аз 350 ҳазор то 800 ҳазор руб.	
	Шахси ҳуқуқӣ		



### **Сарраёсат оид ба масоили муҳоҷирати ВҚД Русия:**

Сомона: [gum.mvd.rf](http://gum.mvd.rf)  
Телефон: +7 495 667-02-99

### **Бозрасии давлатии меҳнатӣ:**

Сомона: [rostrud.gov.ru/inspections/](http://rostrud.gov.ru/inspections/)  
Тел: 8 800 707 88 41

### **Хадомоти федералии андоз:**

Сомона: [nalog.ru](http://nalog.ru)  
Телефон: 8 800 222 22 22

### **Маркази сифати таълим дар Маскав:**

Сомона: [mcko.ru](http://mcko.ru)  
Телефон: +7 495 952-09-05

### **Хонаи миллатҳои Маскав:**

Сомона: [mdn.ru](http://mdn.ru)  
Телефон: +7 495 625-90-18

### **СХА Вазорати корҳои дохилии Русия:**

Маскав, ст. Сатовая Спасская, 1/2  
Телефон: +7 495 667-07-30

### **Прокуратураи генералии Федератсияи Русия:**

Сомона: [genproc.gov.ru](http://genproc.gov.ru)  
Маскав, ст. Большая Дмитровка, 15а  
Тел.: +7 495 987-56-56

### **Хадомоти федералии амният:**

Маскав, кучаи Большая Лубянка, том. 1  
Сомона: [fsb.ru](http://fsb.ru)

### **Кумитаи тафтишоти Федератсияи Русия:**

Сомона: [sledcom.ru](http://sledcom.ru)  
Маскав, ст. 1-уми Фрунзенская, 3а  
Рақами телефон: 8 800 100 12 60  
Телефони қабул: 8 (495) 986-77-10

Агар шумо ягон маълумоте дар бораи ҳамлаҳои террористиҳои содиршуда ё омодашаванда дошта бошед, лутфан бо ХФА (ФСБ)-и Русия бо телефонҳои зер тамос гиред:  
8 495 224 22 22  
8 800 224 22 22

### **Рӯйхати истгоҳҳои асосии роҳи оҳани шаҳри Маскав**

#### **ВАКЗАЛИ БЕЛОРУС (БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ)**

Нишонӣ: майдони Тверская застава, х. 7  
(метро «Белорусская»)  
Сомона: [belorussky.dzvr.ru](http://belorussky.dzvr.ru)  
Телефон: 8 800 775 00 00, +7 499 623-85-57

#### **ВАКЗАЛИ КИЕВ (КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ)**

Нишонӣ: майдони вокзали Киев, х. 1  
(метро «Киевская»)  
Сомона: [kievsky.dzvr.ru](http://kievsky.dzvr.ru)  
Телефони: 8 800 775 00 00, +7 499 623-63-39,  
+7 499 623-65-62, +7 499 623-62-06

#### **ВАКЗАЛИ ЛЕНИНГРАД (ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОКЗАЛ)**

Нишонӣ: майдони Комсомолск, х. 3  
(метро «Комсомольская»)  
Сомона: [leningradsky.dzvr.ru](http://leningradsky.dzvr.ru)  
Телефони: 8 800 775 00 00, +7 495 262-91-43,  
+7 495 262-91-43, +7 495 262-98-76

### **ВАКЗАЛИ ЯРОСЛАВЛ (ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ)**

Нишонӣ: майдони Комсомолск, х. 5,  
(метро «Комсомольская»)  
Сомона: yaroslavsky.dzvr.ru  
Телефони: 8 800 775 00 00, +7 495 921-59-14, +7 495 266-05-23

### **ВАКЗАЛИ ПАВЕЛЕТСК (ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ)**

Нишонӣ: майдони Павелецк, х. 1а  
(метро Павелецкая)  
Сомона: paveletsky.dzvr.ru  
Телефони: 8 800 775 00 00, +7 499 235-12-14, +7 499 235-91-05

### **ВАКЗАЛИ ҚАЗОН (КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ)**

Нишонӣ: майдони Комсомолск, х. 2  
(метро «Комсомольская»)  
Сомона: kazansky.dzvr.ru  
Телефони: 8 800 775 00 00, +7 499 266-31-81,  
+7 499 266-23-00, +7 499 264-65-56

### **ВАКЗАЛИ КУРСК (КУРСКИЙ ВОКЗАЛ)**

Нишонӣ: кӯч. Земляной Вал, х. 29  
(метро «Курская»)  
Сомона: kursky.dzvr.ru  
Телефони: 8 800 775 00 00, +7 499 266-54-70, +7 499 266-52-43

### **Хатти тамос бо кормандони роҳи оҳан**

8 800 775 00 00

Хатсайрҳои қаторҳои байнишаҳриро дар сомонаи rzd.ru  
пайдо кардан мумкин аст

### **Хатти тамос ба кормандони автовокзал ва авто- стансияҳои ш. Маскав:**

+7 (499) 940-08-43

### **Рақамҳои ғрудгоҳҳои шаҳри Маскав**

#### **ФУРУДГОҲИ ВНУКОВО**

Телефон: +7 (495) 937-55-55  
Нишонӣ: ш. Маскав, кӯч. 1-я Рейсовая, 12  
Сомона: vnukovo.ru

#### **ФУРУДГОҲИ ДОМОДЕДОВО**

Телефон: +7 (495) 933-66-66  
Нишонӣ: вил. Маскав, ш. Домодедово, а/п Домодедово  
Сомона: dme.ru

#### **ФУРУДГОҲИ ШЕРЕМЕТЬЕВО**

Телефони: +7 (495) 578-65-65, +7 (925) 100-65-65  
Нишонӣ: вил. Маскав ш. Химки, а/п Шереметево  
Сомона: svo.aero

### **Рӯйхати сафоратҳо ва консулгарихи Ҷумҳу- риҳои ИДМ дар Федератсияи Русия**

#### **Сафорати Ҷумҳурии Озарбойҷон дар Федератсияи Русия:**

Нишонии Сафорат: ш. Маскав, хиёбони Леонтевский, 16  
Телефон: +7 495 629-16-49, +7 495 629-43-32  
Почтаи электронӣ: moscow@mission.mfa.gov.az,  
embassy@azembassy.msk.ru, consulate@azembassy.msk.ru  
Сомона: moscow.mfa.gov.az

#### **Сафорати Ҷумҳурии Арманистон дар Федератсияи Русия:**

Нишонии Сафорат: ш. Маскав, Армянский пер., 2  
Телефонҳо: +7 495 624-12-69, +7 495 624-32-43  
Почтаи электронӣ: incom@armem.ru  
Сомона: russia.mfa.am/ru, armconsul.ru

### **Сафорати Цумхурии Беларус дар Федератсияи Русия:**

Нишони Сафорат: ш. Маскав, кўч. Маросейка, 17/6, бинои 4.  
Телефон: +7 495 624-70-95, +7 495 777-66-44  
Е-почтаи электронӣ: consular@embassybel.ru,  
mail@embassybel.ru  
Сомона: embassybel.ru

### **Сафорати Цумхурии Қазоқистон дар Федератсияи Русия:**

Нишони Сафорат: ш. Маскав, булвори Чистопрудний, За  
Телефонҳо: +7 495 627-18-09, +7 495 627-18-12,  
+7 495 627-18-11, +7 495 627-17-06  
Почтаи электронӣ: moscow@mfa.kz,  
consul@kazembassy.ru, consul.moscow@mfa.kz  
Сомона: kazembassy.ru

### **Сафорати Цумхурии Қирғизистон дар Федератсияи Русия:**

Нишони Сафорат: ш. Маскав, кўч. Большая Ординка, 62, бинои 2  
Телефон: +7 499 237-48-82 , +7 495 237-46-01,  
+7 499 238-33-04, +7 (499) 230-11-17  
Почтаи электронӣ: info@kyrgyzembassy.ru ,  
kgembassy.ru@mfa.gov.kg  
Сомона: mfa.gov.kg/ru/dm

### **Сафорати Цумхурии Молдова дар Федератсияи Русия:**

Нишони Сафорат: ш. Маскав, кўч. Кузнецкий Мост, 18  
Телефонҳо: +7 495 790-75-46, +7 495 624-53-53  
Почтаи электронӣ: moscova@mfa.gov.md ,  
consul.moscova@mfa.md  
Сомона: rusia.mfa.md

### **Сафорати Цумхурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия:**

Нишони Сафорат: ш. Маскав, Гранатний пер., 13  
нишони консулгарӣ: ш. Маскав, хиёбони Скатерний, 19  
Телефонҳо: +7 495 690-38-46, +7 495 690-41-86,  
+7 495 690-57-36, +7 495 690-02-70  
Почтаи электронӣ: consulate@tajembassy.ru,  
tajembmoscow@mfa.tj  
Сомона: tajembassy.ru

### **Сафорати Туркменистон дар Федератсияи Русия:**

Нишони Сафорат: ш. Маскав, хиёбони Филипповский, 22  
нишони консулгарӣ: ш. Маскав, Малий Афанасьевский пер.,  
Хонаи 14/34  
Телефонҳо: +7 495 690-32-02, +7 495 690-32-58,  
+7 495 690-32-02, +7 495 690-32-58  
Почтаи электронӣ: consul@turkmenembassy.ru ,  
office@turkmenembassy.ru  
Сомона: russia.tmembassy.gov.tm/ru/contacts

### **Сафорати Цумхурии Ўзбекистон дар Федератсияи Русия:**

Нишони Сафорат: ш. Маскав, Погорельский пер., 12, бинои 1  
нишони консулгарӣ: ш. Маскав, шафати 2-юми Казачий, 2  
Телефонҳо: +7 499 230-00-76, +7 499 238-36-20  
Почтаи электронӣ: uzkorus@mail.ru, info@uzembassy.ru  
Сомона: uzembassy.ru

### **Сафорати Украина дар Федератсияи Русия:**

Нишони Сафорат: ш. Маскав, Леонтевский пер., 18  
Телефонҳо: +7 495 629-97-42, +7 495 629-19-88,  
+7 495 629-72-97, +7 495 629-35-42  
Почтаи электронӣ: gc\_ru@mfa.gov.ua, gc\_ru@list.ru,  
emb\_ru@mfa.gov.ua  
Сомона: russia.mfa.gov.ua/ru

## *Рӯйхати телефонҳои хадоматҳои фавқулдда:*

**911** — телефони универсалӣ барои ҳама ҳолатҳое, ки ба ҳаёт ва амволи сайёҳ таҳдид мекунад

**+7 (495) 937-99-11** — Хадамоти наҷотдиҳии Маскав - дар ҳолатҳои фавқулдда

Рақамҳои хадомати фавқулдда, ки бо SIM-кортӣ дилхоҳ оператори мобилӣ ба онҳо метавонед дар тамос шуд:

**101** — Гурӯҳи оташнишонӣ - ҳангоми ошкор кардани оташ ё аломатҳои сӯхтор

**102** — Пулис - дар ҳолатҳои ғайриқонунӣ

**103** — Ёрии таъҷилӣ - дар сурати зарурат ба ёрии тиббӣ

**104** — Хадамоти газ - агар буи газро ҳис кардед

**109** — Хадамоти маълумотдиҳӣ - барои ба даст овардан ё аниқ кардани ягон маълумот

**112** — Занг ба хадомати наҷотдиҳӣ аз телефони мобилӣ (танзимгар забонҳои русӣ ва англисиро медонад)

## *Барои қайд*

[www.росмигрант.рф](http://www.росмигрант.рф)  
[www.rosmigrant.ru](http://www.rosmigrant.ru)  
Телефони дастрас  
**8 800 550 32 03**



**8 926 121 39 56**

*Ба воситаи WhatsApp суҳбат бо Росмигрант:*



*Бо кумаки Фонди дастгирии маориф  
ва илму фарҳанги исломӣ*